

*ЛОИҲА*

**Нақшаи амал ҷиҳати татбиқи Стратегияи рушди низоми  
пардохти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи  
солҳои 2014-2020**

## 1. Муқаддима

Ҳуҷҷати мазкур Нақшаи амал ҷиҳати татбиқи Стратегияи рушди низоми пардохти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2014-2020 (минбаъд – Нақшаи амал)-ро дарбар мегирад. Дар Нақшаи амал номгӯи чорабиниҳои дахлдор номбар карда шудаанд, ки барои иҷро мақсадҳои гузошташуда, муҳлати иҷроиш ва мақомоти масъул муайян гардидаанд.

Барои бомуваффақият иҷро гардидани ташаббуси мазкур иштироки фаъоли ҳамаи тарафҳои манфиатдор зарур мебошад. Аз ин лиҳоз, Бонки миллии Тоҷикистон барои татбиқи мақсадҳои Нақшаи амал бо ҳамаи иштирокдорони бозор ҳамкориҳои мутақобилро ба роҳ мемонад.

**2. Нақшаи амал ҷиҳати татбиқи Стратегияи рушди Низоми пардохти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2014-2020**

	<b>Чорабинӣ</b>	<b>Мақомоти масъул</b>	<b>Муҳлати иҷроиш</b>	<b>Ҳолат</b>
<b>Қисмати I: Қонунгузорӣ ва заминаи меъёрии ҳуқуқӣ</b>				
<b>1</b>	Таҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохт»	Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати адлия,	с. 2014	
<b>2</b>	Таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои мукамалкунии заминаи меъёрии ҳуқуқии Низоми пардохти миллии. Ҷиҳати мутобиқат кардани хизматрасониҳои интиқоли байналмилалӣ маблағҳо ба “Принсипҳои умумии хизматрасонии интиқоли байналмилалӣ маблағҳо” (КНПҲ-Бонки Ҷаҳонӣ) таҳияи Дастурамал дар бораи интиқоли байналмилалӣ маблағҳо.	Бонки миллии Тоҷикистон	нимаи дуюми с. 2015	
<b>3</b>	Таҳияи Дастурамал дар бораи назорати низомҳои пардохт	Бонки миллии Тоҷикистон	нимаи дуюми с. 2016	
<b>4</b>	Муайян ва пешниҳод намудани тағйиру иловаҳои зарурӣ ба санадҳои меъёрии	Бонки миллии Тоҷикистон	дар давраи солҳои	

	Чорабинӣ	Мақомоти масъул	Муҳлати иҷроиш	Ҳолат
	ҳуқуқии амалкунанда, ҷиҳати таъмини фаъолияти мунтазаму боэътимоди низомҳои пардохту ҳисоббаробаркунӣ ва хизматрасониҳои пардохтӣ.		2014-2020	
5	Шарҳу баррасӣ ва таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нисбати ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок	Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия	дар давраи солҳои 2014-2020	
<b>Қисмати II: Низомҳо барои анҷом додани пардохтҳои калонҳаҷм ва фаврӣ</b>				
6	Ивазкунии низоми амалкунандаи пардохтии байнибонкии Бонки миллии Тоҷикистон ба Низоми муосири автоматизудай байнибонкии интиқоли маблағҳо (НАБИМ)	Бонки миллии Тоҷикистон	с. 2016	
<b>Қисмати III: Низомҳои пардохтҳои чакана</b>				
7	Насбкунии Палатаи автоматизудай клирингӣ (Дар доираи татбиқи НАБИМ тибқи Қисмати II)	Бонки миллии Тоҷикистон	с. 2016	
8	Такмилидидиҳои имкониятҳои техникий Маркази протсессингии Низоми пардохти «КОРТИ МИЛЛӢ», такмилидидиҳои амалиётҳо, ҷалбкунии иштирокдорони нав ва амалигардонии раванди	Танзимгари Низоми пардохти «КОРТИ МИЛЛӢ», Бонки миллии Тоҷикистон	дар давраи солҳои 2014-2020	

	Чорабинӣ	Мақомоти масъул	Муҳлати иҷроиш	Ҳолат
	сетификатсиякунонии байналмилалӣ.			
9	Ҳамкорӣ бо Шӯрои ҳамоҳангсозии байнибонкӣ оид ба рушди низоми пардохт ва иштирокдорони бозори хизматрасониҳои пардохтӣ чиҳати ҳавасмандгардони истифодабарии воситаҳои пардохтии муосири электронӣ ва манфиатовар, ки дар истифодабарии алоқаи мобилӣ ва шабакаи Интернет асос ёфтаанд. Татбиқи лоиҳаи бонқдории мобилӣ ва пардохтҳои мобилӣ бо назардошти таҷрибаи фаъолияти чунин низомҳо дар давлатҳои Филиппин, Индонезия, Кения ва Африқои Ҷанубӣ.	Бонки миллии Тоҷикистон, Ташкилотҳои қарзӣ, Шӯрои ҳамоҳангсозии байнибонкӣ оид ба рушди низоми пардохт, Танзимгарони алоқаи мобилӣ	дар давраи солҳои 2014-2015	
<b>Қисмати IV: Пардохтҳои давлатӣ</b>				
10	Бо мақсади гузариши пардохтҳои давлатӣ ба воситаҳои пардохтии электронӣ роҳандозии ҳамкориҳои мутақобил бо Вазорати молияи ва дигар мақомоти давлатии дахлдор.	Вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон, Кумитаи андоз, Хадамоти гумрук, ташкилотҳои қарзӣ	дар давраи солҳои 2014-2020	
11	Роҳандозии ҳамкориҳои мутақобил бо воҳидҳои сохтории дахлдори Вазорати	Вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон	дар давраи солҳои	

	<b>Чорабинӣ</b>	<b>Мақомоти масъул</b>	<b>Муҳлати иҷроиш</b>	<b>Ҳолат</b>
	молия ҷиҳати бомуваффақият татбиқ намудани НАБИМ ва Амонатгоҳи (депозитарияи) марказии қоғазҳои қиматнок (АМКҚ) бо назардошти талаботҳои муайяни Вазорати молия ва истифодаи максималии афзалиятҳои низоми нав. Бо ин мақсад ду Гуруҳи корӣ созмон дода мешавад, ки масъалаҳои татбиқи НАБИМ ва АМКҚ-ро баррасӣ менамоянд.		2016-2018	
<b>Қисмати V: Амонатгоҳи (депозитарияи) марказии қоғазҳои қиматнок, клиринг ва ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок</b>				
<b>12</b>	Насбкунии Амонатгоҳи (депозитарияи) марказии қоғазҳои қиматнок.	Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия	дар давраи солҳои 2016-2017	
<b>13</b>	Таҳияи заминаи муътамади меъёрии ҳуқуқӣ барои фаъолияти боэътимоди низоми клиринг ва ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок	Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия	дар давраи солҳои 2016-2020	
<b>Қисмати VI: Бозори байнибонкии пул</b>				
<b>14</b>	Баҳодиҳии талабот ба иттилоот оид ба	Бонки миллии Тоҷикистон,	дар давраи	

	<b>Чорабинӣ</b>	<b>Мақомоти масъул</b>	<b>Муҳлати иҷроиш</b>	<b>Ҳолат</b>
	бозори марказонидашудаи байнибонкии пул ва низомҳои хариду фурӯш дар ин бозорҳо бо мақсади пайвастанӣ онҳо бо НАБИМ. Шарҳу баррасии имконияти созмон додани бахши гаравии бозори байнибонкии пул.	Вазорати молия	солҳои 2016-2020	
<b>Қисмати VII: Интиқоли байналмилалӣ маблағҳо</b>				
<b>15</b>	Таъмини заминаи меъёрии ҳуқуқии асоснокгардида ва мутаносиб, ки ба хизматрасониҳои интиқоли байналмилалӣ маблағҳо алоқаманданд.	Бонки миллии Тоҷикистон	дар давраи солҳои 2015-2016	
<b>16</b>	Муайян намудани ваколат ва сарчашмаҳо ҷиҳати амалӣ намудани танзим ва назорат аз рӯи пешниҳодкунандагони хизматрасониҳои интиқоли байналмилалӣ маблағҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.	Бонки миллии Тоҷикистон	дар давраи солҳои 2015-2016	
<b>Қисмати VIII: Назорати низомҳои пардохт</b>				
<b>17</b>	Муайянкунӣ ва ба аҳли ҷомеа расондани мақсад ва сиёсати роҳандозии назорат нисбати инфрасохтори бозори молиявӣ, инчунин, низомҳои пардохти чакана ва	Бонки миллии Тоҷикистон	дар давраи солҳои 2016-2017	

	Чорабинӣ	Мақомоти масъул	Муҳлати иҷроиш	Ҳолат
	воситаҳои пардохт.			
<b>Қисмати IX: Ҳамкорӣ бо тарафҳои манфиатдор ва дигар мақомоти дахлдор</b>				
18	Вусъатдиҳии фаъолияти Шӯрои Ҷамоаҳои байнибонкӣ доир ба рушди низоми пардохт ва таъмини ҳамкориҳои мутақобил бо тарафҳои манфиатдор дар доираи Низоми пардохти миллий	Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия, ташкилотҳои қарзӣ	дар давраи солҳои 2014-2020	
19	Шарҳу баррасии имкониятҳо барои назорати муштарак, танзими раванди мубодилаи иттилоот ва амалиёти мутаффиқона бо мақомоти дахлдор	Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия	дар давраи солҳои 2014-2020	